

21 12 2018



**19 декабр дар Касри миллат тахти раёсати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Шӯрои амнияти мамлакат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон чаласаи Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд.**

Дар кори чаласа аъзои доимӣ ва аъзоёни Шӯрои амният, раиси Суди Олӣ, роҳбарони сохторҳои низомӣ, мақомоти хифзи ҳуқуқи тартибот, роҳбарият ва масъулони дигар вазорату идораҳои дахлдори мамлакат иштирок намуданд.

Президенти мамлакат, Раиси Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози чаласа фаъолияти сохторҳои низомӣ ва мақомоти хифзи ҳуқуқи тартиботи кишварро дар роҳи таъмини амнияти давлат ва мардуми Тоҷикистон, волоияти қонун, тартиботи ҷамъиятӣ, хифзи марзу буми кишвар ва мубориза ба муқобили ҷинояту ҷинояткорихо натиҷагирӣ намуда, аз тадбирҳои муваффақ ва мавҷудияти як қатор қамбудию норасоихо дар ин самт ёдовар шуданд.

Дар чаласа ба таври муфассал масъалаҳои вобаста ба вазъи таъмини амну субот дар кишвар ва фаъолияти сохторҳои низомиву мақомоти хифзи ҳуқуқи тартиботи мамлакат дар соли 2018 баррасӣ шуда, нақшаи тадбирҳои навбатӣ иловагӣ дар ин самт барои соли 2019 тарҳрезӣ ва мушаххас гардиданд. Доир ба масъалаҳои рӯзномаи чаласаи навбатии Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон, вазири қорҳои дохилӣ Рамазон Раҳимзода, раиси Қумитаи давлатии амнияти миллӣ Саймумин Ятимов, директори Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза ба коррупсия Сулаймон Султонзода, вазири ҳуқуқшиносӣ Шералӣ

Мирзо, фармондехони Гвардияи миллӣ ва Кӯшунҳои сарҳадӣ Бобочон Чамолзода ва Рачабалӣ Рахмоналӣ, директори Агентиҳои назорати маводи нашъаовар Шерхон Салимзода, раиси Кумитаи ҳолатҳои ғавқулода ва мудофиаи граждани Рустам Назарзода ва дигарон шунда шуд.

Пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҳамагуна таҳдиду хатарҳои чаҳони муосир, тадбирҳои муштарак ба муқобили қонунвайронқуниҳо, қинояту қиноятқориҳо, таъмини амнияти суботи давлату миллат, тарғибу гиромидошти арзишҳои истиқлолият - ваҳдату суботи сартосарӣ ва дигар вазифаҳои Шӯрои амният аз масъалаҳои муҳими қори чаласа буданд.

Таъкид гардид, ки вазъи қунунии чаҳони муосир ва афзоиши хатарҳои равиҳои террористӣ, экстремизми диниву сиёсӣ ва ғавқолияти таҳрибқоронаи онҳо аз ҳар роҳбари ниҳоду соҳторҳои низомӣ ҳифзи ҳуқуқу тартибот ва қормандони қатории онҳо ҳисси баланд ва масъулияти бузурги ватандӯстию ҳештаншиносиро тақозо менамояд. Дастуру супоришҳои мушаххас, ҳамқунин, доир ба қурзӯр намудани қудрати мудофиавии давлат, тақвияти ҳифзи марзи давлатӣ, боло бурдани сатҳи омодагии қузъу томҳои низомӣ ва беҳсозии таъминоти моддию техникаи онҳо, таққими интизомии ҳарбӣ, баланд бардоштани рӯҳияи маънавӣ, ҳисси ватандӯстию масъулиятшиносӣ ва тақрибаву маҳорати қасбии муҳоқизони марзу буми қишвар, қормандони мақомоти судӣ, соҳторҳои низомӣ ва ҳифзи ҳуқуқу тартибот дода шуданд.

Барои бартарафсозии қамбудию норасоии мавқуда ва андешидани тадбирҳои қиддию саривақтӣ дар роҳи иҷрои дастуру супоришҳои Ҳуқумати Чумҳурии Тоҷикистон роҳбарони соҳторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот вазифадор қарда шуданд.